

МАЪЛУМОТ
дар бораи муассисаи пешбар
ба диссертатсияи Амирбекова Иқлима Чаборовна дар мавзуи
«Таълимоти машшоияи шарқӣ дар бораи зан» аз рӯи ихтисоси 09.00.03
– таърихи фалсафа

Номи пурраи муассисаи пешбар (дар асоси ойннома)	Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
Номи мухтасари муассисаи пешбар (дар асоси ойннома)	ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ
Роҳбари муассиса: насаб, ном, номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ	Ректор, доктори илмҳои таърих, профессор Ибодуллозода Аҳлиддин Ибодулло
Маҳалли ҷойгиршавии муассиса	734003, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 121
Индекси почта, нишонии муассиса	734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121
Телефон	37 2241383
Почтаи электронӣ	E-mail: Info@tgpu.tg
Нишонии сомона дар шабакаи интернет	www.tgpu.tj
Маълумот дар бораи тартибдиҳандаи тақриз аз муассисаи пешбар: насаб, ном, номи падар, вазифа, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, рамзи ихтисос	Бердиев Ш. номзади илмҳои фалсафа, дотсент, мудири кафедраи фалсафа ва фаҳангшиносии ДДОТ ба номи С. Айни
Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз рӯи мавзуи диссертатсия дар нашрияҳои тақризшаванда, дар 5 соли охир (на кам аз 10 мақола)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Назариев Р.З. Ибни Сино ва фалсафаи табиатшиносии ӯ. ПДО (сил.фалсафӣ) №1(1), 2021 с.75-81. ISSN-2710-4672 2. Самиев Б. Ҷ. Фалсафаи тарбияи тобиш Ж.Ж. Руссо ва нақши он дар ташаккули шахсият. ПДО (с.ф) №1(1), 2021.с. 81-90. ISSN-2710-4672 3. Бердиев Ш. П. Зороастр и его философия жизни . ПДО №:1 (5),2022. С-17-27. ISSN:2710-4672 4. Султонзода С.Таносуби холиқу махлуқ дар таълимоти ибни Арабӣ аз нигоҳи Анри Корбен. ПДО.№:1 (S), 2022-с.6-12. ISSN:2710-4672 5. Султонзода С. Аль-Фараби в исследованиях французских ученых. Вестник Педагогического университета. – Душанбе, 2019. - № 6 (83) 6. Зикирзода Х. Ҷойгоҳ ва нақши ҷомеаи инсонӣ дар таълимоти Ибни 	

Халдун. ПДО (с.ф) №1 (5)2022.-с. 45-55. ISSN:2710-4672

7. Назариев Р.З. В.А. Иванов: философия и религиозная доктрина исмоилизма. ПДО. (с.ф) №2.(2)2021.с.-7-11. ISSN:2710-4672

8. Мирасанов М. В. Танқиди демократия дар таълимоти фалсафаи иҷтимоии Афлотун ПДО №:2 (2) 2021 с. 53-59. ISSN:2710-4672

9. Саидова Г.З. Мақулаи “Ҳақиқат” дар фалсафаи Юнони қадим ва аҳамияти он дар таҳқиқоти фалсафӣ ПДО. (с.ф) №1(5), 2022.с.34-40. ISSN:2710-4672

10. Гиясов Ф.Н. К вопросу об особенностях гуманизма в мусульманской философии ПДО (с.ф) №1(5) 2022. ISSN:2710-4672.

Раиси Шӯрои диссертационӣ,
доктори илмҳои фалсафа

Маҳмадизода Н.Д.

Котиби илмии Шӯрои диссертационӣ
доктори илмҳои фалсафа

Худойдодзода Ф.Б.



№ 21-02 с. 2023